



## ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

### *Барномаи Иттиҳоди Аврупо Осиеи Марказӣ Инвест III*

*Муттаҳидгардонӣ ва мустаҳкамгардонии Асосиатсияҳои ҷамоатӣ оид ба туризм дар  
Осиеи Марказӣ*

Мӯҳлати тақрибии амалигардонӣ: 1 январи 2014 – 31 декабри 2015

Мавқеъ: Тоҷикистон (миллӣ) ва Қирғизистон (миллӣ)

Буҷаи умумӣ: 576,102 EUR – Саҳми ИА: 489,687 EUR

**Душанбе, 28 январи соли 2014** - Зебогии нотақрори Осиеи Марказӣ бо кӯҳҳои барфпӯши сар ба фалак афрохта ва кӯлҳои ҳамчун фируза каб кабудаш бояд яке аз мавзӯҳои «гарми» туристӣ барои ҷӯяндагони саргузашти аврупоӣ бошад. Вале ба ин нигоҳ накарда, то ҳануз давлатҳои собиқ Иттифоқи шӯравӣ ин имконотро натавонистанд дуруст истифода баранд, то аз он фоидаи хубе ба даст оранд. Туризм маҳаллӣ (ТМ) аввалин бор дар Қирғизистон соли 1999 ба роҳ монда шуда буд ва дар соли 2003 Иттиҳоди Ассосиатсияҳои Қирғизии туризм маҳаллӣ (ИАКТМ) ҳамчун ташкилоти барои ТМ асосӣ ташкил дода шуд. Вале Тоҷикистони ҳамсоя бошад, дар вусъат додани ин соҳа қафо мондааст, гарчанде ки табиати дар зебогӣ беҳамто ва мероси маданияи бою ғанӣ дорад. Ҳуқмронии шарикӣ минтақаҳои зебоманзари ҳамсарҳади Помир имконияти хуб барои ҳамроҳангсозӣ ва ҳамкорӣ байни ТМ тоҷикӣ ва қирғизӣ фароҳам меоварад ва инчунин боиси ба даст овардани бартариҳо аз корхонаҳои бо ҳам хеши ТМ ва ҷамоати маҳаллӣ аз ҳар ду тарафи сарҳад ва аз туристони хориҷӣ мегардад.

Дар қорҷӯбаи Барномаи Осиеи Марказӣ Инвест III, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад, Комиссияи Аврупоӣ дар лоиҳаи Муттаҳидгардонӣ ва Мустаҳкамгардонии Ассосиатсияҳои маҳаллӣ оиди туризм дар Осиеи Марказӣ барои тараққӣ додан ва мустаҳкам гардонидани иқтисодии Бизнес-Ташкилотҳои Миёнарав барои дастгирии Соҳибқорӣ хурду миёна дар соҳаи ТМ дар Тоҷикистону Қирғизистон бо АКТЕД шарик мегардад. Ба тӯфайли беҳтаргардонии имкониятҳои асосии идоракунии Бизнес-ташкilotҳои миёнарав ва ҳамзамон рушд додани донишҳои соҳавии онҳо имконият медиҳад, ки ин ташкилотҳо дорои имкониятҳои бештар барои дастгирии корхонаҳои хурду миёна гарданд ва соҳаи ТМ ҳавасманд гардонанд. Ин на танҳо ба туристоне, ки дар паи ҷустуҷӯи роҳҳои ... ва саргузашт ҳастанд балки ба рушди иқтисодии деҳоти Тоҷикистон ва Қирғизистон низ мусоидат мекунад ва инчунин боиси ташкили ҷойҳои корӣ ва беҳтаргардонии ... даромади тафриқакардашуда мегардад.

Бо ҳамроҳии шарикон ЕСЕАТ; КАТО; ТАТО ва КАТОС, АКТЕД ташкилоти миллии чатрӣ барои ТМ дар Тоҷикистон ташкил медиҳад ва ҳамин тариқ нақш ва салоҳияти ин ташкилотҳоро мустаҳкам мегардонад ва онҳоро даъват месозад, то ҳамчун як тан амал кунанд, ки ин ба онҳо нуфузу ихтисоси зиёд медиҳад ва ҳамзамон шароит фароҳам меорад, то онҳо стандартҳои худро бо воситаи таҷриба ва ташаббусҳои беҳтарини мубодилаи донишҳо такмил диҳанд. Ба ғайр аз ин АКТЕД ва шариконаш иқтисодии ТМ-ро чи дар Тоҷикистон ва чи дар Қирғизистон бо воситаи ҳавасмандкунии ташаббусҳои маҳаллии нав оиди туризм ва ташкил додани намудҳои нави фаъолиятҳои иқтисодӣ ба монанди агротуризм афзоиш медиҳад. Бо мақсади баланбардории сифат ва инчунин миқдори операторҳои ТМ мавҷуда ва нав ташкилфта тренинги оид ба стандартҳои сифатӣ ва ҷиғуна онҳоро бояд амалӣ гардонид ба таъминкунандагони хизмати маҳаллӣ нигаронида шуда ҳамчунон онҳое, ки дар соҳаи ҷойгиркунӣ, нақлиёт ва операторони туристӣ фаъолият мекунанд, ташкил карда мешаванд. Ниҳоят лоиҳа дар равияи ташкили механизми пайваст намудан ва ҳамроҳангсозӣ намудан байни ТМ тоҷикӣ ва қирғизӣ, такмили иқтисодии ин ташкилотҳо барои беҳтаргардонии муҳити корӣ барои рушди ТМ ва ба онҳо шароит фароҳам меоварад барои таъмини том ва хизматрасонии баландсифат дар соҳаи туризм фаъолият мекунад. Конференсияи минтақавӣ оиди туризм ва рушди ноҳияҳои деҳот ва пакету саёҳатҳо ташкил карда мешавад, ки онҳо боиси иттиҳоди ТМ аз ҳарду тарафи сарҳад мегарданд.

Аз амалигардонии ин лоиҳа Бизнес-Ташкилотҳои Миёнарав барои дастгирии Соҳибкории Хурду Миёна ва ҳамчунин ҷамоати деҳоти Тоҷикистон ва Қирғизистон фоида мебаранд, азбаски корхонаҳои соҳаи ТМ дар ҳарду самт тақдир меёбанд: ҳам аз ҷиҳати сифатнокӣ ва ҳам аз ҷиҳати миқдор. Ҳамзамон имконият пайдо мешавад барои гирифтани фоида барои рушди баъдина. Дар натиҷаи ин даҳлат туристони хориҷӣ метавонанд бо зебогии нотақрори Осиёи Марказӣ бо воситаи Ҳамоҳангсозии тақдирӣ, алоқа ва инчунин хизматрасонӣ аз тарафи ТМ шинос шаванд.

Лоиҳа амалӣ мегардад:



Суроға: к.  
Достоевский 7,  
734013, Душанбе  
Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  
Тел: (+992 372) 24-64-  
22; 24-64-25  
[dushanbe@acted.org](mailto:dushanbe@acted.org)  
<http://www.acted.org>



Лоиҳа аз тарафи  
Иттиҳоди Аврупо  
маблағгузорӣ карда  
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  
734013 Душанбе, Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21  
[Delegation-Tajikistan-  
Pic@eeas.europa.eu](mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu)  
[http://eeas.europa.eu/delegations/tajiki  
stan/index\\_tg.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm)

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлаки узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушди бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамлаки ва қавмҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушди мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро қўмак фароҳам менамояд.